

## Такризи

муқарризи расмии диссертатсияи Қаюмова Ҳурилиқо Тағайевна дар мавзуи “Нақши анъанаҳои халқи тоҷик дар ташаккули ватандӯстӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирии хонандагони синфҳои ибтидой” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогӣ аз рӯйӣ ихтисоси 13.00.01- педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот.

Мушкилоти таълиму тарбияи насли наврас дар ҳамаи марҳилаҳои таърихию иҷтимоии рушди ҷомеа дар маркази таваҷҷуҳи низоми маорифи кишвар ва олимони соҳаи педагогика қарор дошта, чи дар осори илмию бадеӣ ва чи дар мероси педагогикаи мардумӣ арзишҳои миллии бо мурури солҳо сайқаёфта нақши бориз доранд. Низоми таълиму тарбия ва пажуҳиши роҳу усуљҳои навини инноватсионӣ баҳри боло бурдани сифати парвариши атфол кӯмак мерасонад. Дар ин росто таҳқиқоти педагогии солҳои ахир дар хазинаи педагогикаи Шарқ дастовардҳои арзишмандест.

### **1. Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳои илм, ки аз рӯйӣ онҳо диссертатсия ба ҳимояи пешниҳод шудааст:**

Тадқиқоти диссертационии Қаюмова Ҳурилиқо Тағайевна, ки дар мавзуи “Нақши анъанаҳои халқи тоҷик дар ташаккули ватандӯстӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирии хонандагони синфҳои ибтидой” пешниҳод гардидааст, ба яке аз самтҳои муҳимми тадқиқоти бунёдии педагогӣ баҳшида шуда, ба шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.01- педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мувофиқат ва мутобиқат менамояд.

### **2. Мубрам будани мавзуи диссертатсия:**

Диссертант мубрамӣ ва муҳиммияти таҳқиқоти хешро дар омилҳои зайл медонад:

- кофӣ ва ба талаботи низоми таълиму тарбияи муосир ҷавобгу набудани ҷанбаҳои назарӣ ва методологии истифодаи анъанаҳои халқи тоҷик дар тимсоли хислатҳои ҳучаста: ватандӯстӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирӣ зимни машғулиятҳо дпр зинаи нахустини таҳсил (синфҳои 1-4);

- арҷ гузоштан ва гиромӣ доштану бомаврид истифода бурдани мероси фарҳангии ниёгон ҷоиста ба синну сол ва дарку фаҳмиши шогирдони хурдсол дар давраи истиқлолият;

- муҳимму мубрам будани ғояҳои судманду ибратбахши мероси фарҳангии мутафаккирони салаф баҳри эҳё намудани хислатҳои

инсондүстій, тараххум ва таҳаммулпазирий дар замири шогирдони хурдсол;

- зимни ҳар як машғулият ва ҳар як мавзұы истифода қарор додани арзишқои миллій ва суннатқои мардумий;

### **3. Дараачаи навгонии натицаҳои дар диссертатсияи бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд:**

Аз ҳаллу фасли диссертатсия чунин навгониҳои илмии зерини пажуҳиш бармеояд:

- масоили ташаккули тарбияи ватандүстій, сұлҳпарварй таҳаммулпазирии хонандагони синфҳои ибтидой дар арзишқои миллии халқи тоҷик инъикос гардад;

- равишиҳои концептуалӣ ва тавсияҳои методӣ барои омӯзгорони синфҳои ибтидой дар заминаи мағұхмҳои “ватандүстій”, сұлҳдүстій” ва “таҳаммулпазирий” таҳия карда шудаанд;

- мавриди истифода қарор додани роҳу усулҳои навини инноватсионӣ дар ҳаллу фасли мавзui тадқиқот ва манбаъҳои ёриасон.

#### **Хулоса ва натицаҳои муҳаққиқ ва пажуҳиш;**

- тадқиқот событ намуд: бар замми он ки ба хонандагон хислатҳои ватандүстій, сұлҳдүстій ва таҳаммулпазирий мавриди таълиму тадрис қарор дорад, бо вучуди он коғӣ ва басанда набуда, такмили он дар машқулиятҳои беруназсинфӣ тақвият дода шавад;

- омӯзгорон бояд дар бораи сифатҳои ахлоқии хонандагон ва муносибати онҳо ба ҳаёт тасаввурот дошта бошанд. Муҳаққиқ лозим медонад, ки омодагии хуби омӯзгорон барои истифодаи шаклҳо ва методҳои тарбияи муносибати нек ба ватандустій, сұлҳпарварй ва таҳаммулпазирий муҳим аст,

- тавассути вазифагузориҳои тарбиявӣ муносибати мусбатро ба ин сифатҳо тарбия намудан мумкин аст ва онҳоро дар раванди тарбияи калидӣ ҳисоб кардан лозим аст. Вижагиҳои синнусолии хонандагон ба тарбияи бомуваффакият мусоидат мекунад;

- тарбияи ватандустій, сұлҳпарварй ва таҳаммулпазирий дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ бидуни роҳбарии омӯзгор ва ҷалби волидон ғайриимкон аст;

- қонуниятҳои педагогӣ ба тарбияи ватандустій, сұлҳпарварй ва таҳаммулпазирии хонандагони синфҳои ибтидой мусоидат мекунад. Минчумла, дар тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой асарҳои классикони адабиёти тоҷик, адабиёти шифоҳӣ ва анъанаҳои халқӣ нақши муҳим доранд, зеро онҳо ба тарбияи ҳуввияти умумифарҳангӣ ва этники мусоидат мекунанд;

- ташаккули муносибати мусбат ба ватандустӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирӣ масъалаи пешбари сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ;

- дар кишвар стандартҳои нави таҳсилот ҷорӣ шуда, масъалаи тарбияи ватандустӣ, фарҳанги сулҳ ва таҳаммулпазирӣ муҳим мегардад. Тадқиқот дар мактабҳои ш. Душанбе ва Кулоб собит намуд, ки хонандагони синфҳои ибтидой асосҳои таҷрибаи илмӣ, ахлоқӣ ва ғайраро аз худ меқунад;

- ташкил ва гузаронидани дарс- бозихо ва корҳои мустакилонаи хонандагон низоми таълимро фаро мегирад, ки сифатҳои ахлоқӣ ва қобилиятҳои маърифатии хонандагони синфҳои ибтидириро рушд медиҳад.

- омӯзиши ҳаматарафаи анъанаҳои ҳалқи тоҷик ҳамчун мероси эҷодии мутафаккирони бузург, эҷодиёти мардумӣ ва ғояҳои педагогикаи ҳалқӣ имкон медиҳад, ки вижагии фардӣ ва мавкеъҳои хонандагони хурдсол, ки дар навбати худ, ба равандҳои таълиму тарбияи хонандагони синфҳои ибтидой дар руҳияи ватандустӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирӣ мерасонанд, тариқи мусбат арзёби намояд;

- мероси эҷодӣ, ғояҳои педагогии мутафаккирони бузург ва эҷодиёти шифоҳии ҳалқ барои раванди таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ мавриди таваҷҷӯҳ ва рағбати калон қарор доранд. Мероси эҷодии ҳалқи тоҷик барои тарбияи хонандагон дар руҳияи хислатҳои номбаршуда қӯмаки бузург мерасонад.

- проблемаи тарбияи сифатҳои ахлоқии хонандагон дар сурати рушди ҳамзамони қобилиятҳои маърифатии онҳо, густариш ва корбурди он дар фаъолияти амалий дар раванди таҳсилот аз аҳамияти вижа бархурдор аст;

- тарбия ва рушди муносибати мусбати хонандагони синфҳои ибтидой ба ташаккули ватандустӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирӣ бояд дар тамоми раванди таълим идома дошта бошад, дар ин ҳол омили ҳавасмандкунандай он бояд фаъолияти бозӣ, ки ба таври мавзун на танҳо бо кори таълим дар мактаб, балки дар кори беруназсинфӣ иртибот дошта бошад;

- дар раванди таълим дар синфҳои ибтидой ба омӯзгорон зарур аст, ки тасаввуроти худро дар бораи ватандустӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирӣ, ахлоқ, эҳсоси ифтиҳори миллӣ зоҳир намуда, дар бораи дӯстии ҳалқҳо, эҳтироми волидон ва муҳаббат ба Ватан, бо ҳокимияти мавҷудаи кишвар сухан гӯяд. Омӯзгор бояд, ҳамчунин мавқеи худро, возехан дар бораи далелҳои манғии ҳаёти мо иброз намояд.

## **Тавсияҳо бахри истифодаи натиҷаи таҳқиқот:**

- истифодаи ҳадафмандонаи педагогикаи ҳалқи тоҷик чун анъанаҳои пешрафтаи ҳалқи тоҷик, ақидаҳои педагогикаи мутафаккирони тоҷику форс ва эҷодиёти ҳалқиро дар педагогикаи миллии муосир илман асоснок ва тасниф кардан зарур аст;
- дар раванди фаъолияти педагогӣ технологияҳои инноватсионии таълиму тарбия, аз ҷиҳати илми асоснок намудани методикаи технологияҳои инноватсионии таълиму тарбия коркард ва татбиқ гарданд;
- арзишҳои ахлоқӣ ва ғояҳои пешқадами педагогии мутафаккирони тоҷику форс бояд сарчашмаи пешрафти иҷтимоии воқеӣ дар кори ташаккули сифатҳои шаҳсии хонандагон гарданд;
- хонандагони синфҳои ибтидоиро бо омӯзиши эҷодиёти ниёғони мо, саросар созанда ва ба ғояҳои ватандӯстӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирӣ мебошанд, бояд ошно намуд;
- ҳар як омӯзгор бояд саъӣ намояд, ки дар хонандагон эҳсосоти муҳаббат ба кишвар, зодгоҳ, ба табиати диёру кишвари худро эҳё намояд;
- хонандагонро дар тимсоли диловарон ва қаҳрамонони ҳалқӣ, асарҳои классикони адабиёти тоҷику форс: Рудакӣ, Фирдавсӣ, Носири Ҳусрав, Шайх Саъдӣ, Ҳоҷа Ҳофиз, Мавлоно Ҷомӣ ва соирин бояд парварид ва дар ниҳоди онон ҳиссиёти хайрҳоҳона нисбат мероси фарҳангии кишварро бедор намуд;
- кӯдакон бояд амалан ғамхорӣ намудан ба қалонсолон, нафақаҳӯрон, маъюбон ва собикадорони ҷангу меҳнат, ашҳоси ба қӯмак ниёз доштаро омӯзанд, таҳаммулу бурдборӣ, маҳорати дар ҳолатҳои душвор таҳаммулпазир буданро дар вучуди хеш парваранд;
- омӯзгор боист дар синф муҳити мусоиди ахлоқиву сифатҳои ҳуҷастаи инсониро аз қабили тозагӣ, боиффатӣ, боэҳтиромӣ ботартибӣ ва хушмуомилагиро омӯзанд ва одат намоянд;
- дар синфҳои поёни лозим меояд, ки низоми мониторинги рушд ва арзёбии сифати кори тарбия ва шакли ҷандирии назорат ва арзёбии рушди сифатҳои ахлоқиро ҷорӣ намуд;
- воридсозии бозихои дидактикаи зимни омӯзиши мавзуъҳои алоҳида дар ҳамbastagӣ бо истифодаи усуљҳои анъанавии таълим метавонад низоми робитавӣ ва ҳамдигарро такмилдиҳандай бозихои дидактикаие бошад, ки ҳангоми омӯхтани ин ё он мавзуъҳо ба ҳайси

идома дар кори беруназсинфӣ бошад;

- фарогирии хонандагон дар фаъолияти муштарак бо омӯзгор оид ба дигаргунсозиҳои бозиҳои пешниҳоднамудаи атфол, эҷоди бозиҳои нав дар асоси иштироқи ихтиёрий ва ба қадри ҳоли ҳар як хонанда, ки фаъолиятнокӣ ва рағбати онҳоро ба таълиму тарбия афзун менамояд, зимни таълими фунуни инсоншиносӣ басо мухим ва муфид аст;

- дар раванди таълим ва тадриси фунуни инсоншиносӣ, баҳусус, зинаҳои ибтидоии таълим, ба инобат гирифтани хусусиятҳои педагогӣ ва равонии атфол мухим мебошад;

- лозим меояд, дар синфҳои ибтидой консепсия оид ба тарбияи арзишҳои ахлоқии хонандагон таҳия ва татбиқ шавад, ки масоили зерин матраҳ ва ҳаллу фасл гардад:

- хусусиятҳои асосҳои тарбияи ватандустӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирии хонандагони синфҳои ибтидой дар раванди таълим ва дар давраи фаъолияти беруназмактабӣ ва беруназсинфӣ ошкор гардидан,

- шароити тарбияи босамири ватандустӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирии хонандагони синфҳои ибтидой бо далелҳои илмӣ собит карда шудаанд;

- афзалиятҳо дар амалисозии вазифаи педагогии тарбияи ахлоқӣ дар руҳияи ватандустӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирии хонандагони синфҳои ибтидой ошкор карда шудаанд; муҳтавои асосӣ ва хусусиятҳои ташкили намудҳои гуногуни муассири фаъолияти тарбиявӣ ҳамчун воситаи самараноки тарбияи ахлоқии қӯдакон дар вазъияти кунуни иҷтимоию фарҳангӣ муайян карда шудаанд.

- роҳҳои мақбул ва равиҷҳои ҷорӣ намудани мағҳумҳои ахлоқӣ дар амалияи фаъолияти ҳамарӯзаи қӯдакон бо назардошти хусусиятҳои психологӣ ва синнусолии хоси хонандагони синфҳои ибтидой муайян карда шуданд.

#### **4. Нукоти асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

1. Асоснок намудани низоми назарӣ ва методии тарбияи ватандустӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирии хонандагони синфҳои ибтидой зимни нақши анъанаҳои ҳалқи тоҷик, яъне мероси педагогии ҳалқи тоҷик.

2. Омили муҳтавоии тарбияи асосҳои ватандустӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирии хонандагони синфҳои ибтидой дар асоси мероси анъанаҳои ҳалқии тоҷик.

3. Тарбияи асосҳои ватандустӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирии

хонандагони синфҳои ибтидой дар асоси анъанаҳои педагогии ҳалқи тоҷик, асарҳои классикони адабиёти тоҷику форс раванди мураккаб, бонизом ва муттасили педагогие мебошад, ки ба ташаккулу меҳру муҳаббат ва эҳтиром ба ватан, падару модар, таърихи диёр, забони модарӣ, ҳалқи худ, анъанаҳо ва ормонҳои он нигаронида шудаанд.

4. Самаранокии тарбияи асосҳои ватандӯстӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирӣ ҳонандагони синфҳои ибтидой дар робита бо ҳамкории оилаву мактаб, яҷоягии корҳои таълимию беруназмактабӣ ва беруназсинфӣ таъмин гардида, ташкили маҷмуиро бо шумули самтҳое аз қабили таъриҳӣ - кишваршиносӣ, адабию мусиқӣ, қаҳрамонӣ ва хотиравӣ талаб менамояд.

5. Тарбияи сифатҳои такозошавандай ахлоқӣ - ватандӯстӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирӣ бояд дар маҷмуъ бо малакаҳои рафтори боадабона, эҳтиром ба қалонсолон, бо назардошти ҳусусиятҳои синнусолии кӯдакон, ҳамзамон бо тавсияи донишҳо дар бораи ҷаҳон бояд амалӣ соҳт.

##### **5. Асоснокӣ ва эътиимоднокии ҳулосаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда:**

а) эътиимоднокии нуктаҳои дар таҳқиқот пешниҳодгардида тарики зайл аст:

- бо равишҳои назарӣ ва методологӣ, асоснокии онҳо ва мувофиқат доштан ба проблемаи илмӣ ва мавзуи таҳқиқот;

- раванди таълим ва тарбияи синфҳои ибтидой зимни ғояҳои ватандӯстӣ, сулҳдустиӣ ва таҳаммулпазирӣ дар асоси анъанаҳои ҳалқи тоҷик;

- дар асоси таҷриба, мушоҳида ва озмунҳо, васоити дигари санчиш, таҳлил ва ҷамъбаст ноил гаридан ба таълиму тарбияи ахлоқӣ, ватандӯстӣ, сулҳдустиӣ ва таҳаммулпазирӣ ҳонандагони синфҳои ибтидой;

- ба инобат гирифтани дараҷаи дарку фаҳмиши ҳар як ҳонанда, ки фаъолиятнокӣ ва рағбати онҳоро ба таълиму тарбия афзун менамояд, зимни таълими фунуни инсоншиносӣ басо мӯҳим ва муфид аст;

- дар раванди таълим ва тадриси фунуни инсоншиносӣ, баҳусус, зинаҳои ибтидоии таълим, ба инобат гирифтани ҳусусиятҳои педагогӣ ва равонии атфол мӯҳим мебошад; лозим меояд, дар синфҳои ибтидой консепсия оид ба тарбияи арзишҳои ахлоқии ҳонандагонро таҳия ва татбиқ шавад, ки масоили зерин матраҳ ва ҳаллу фасл гардад:

А) дар ниҳоди атфол парваридани сифатҳои ватандӯстӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирӣ зимни арзишҳои суннатии мардумӣ, чун

зарурати таҳсилоти бефосила барои ашхос;

Б) падид овардани фазои умумимактабии меҳру муҳаббат, ҳамдигарфаҳмӣ ва ёрии ҳамдигарӣ;

в) рушди шуури ахлоқии фарҳанги воло ва рафтори шоистаи шогирдон зурурати риояи қоидаҳои фарҳанги нутқ ва пазируфтани ғояҳои ватандӯстӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирӣ, арҷузорӣ нисбат ба таъриху фарҳанги гузашта ва имрӯзаи ҳалқи хешу эҳсоскунандаи ҳисси ифтихори миллӣ.

## 6. Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар мачаллаҳои тақризшаванда ва дигар нашрияҳо

Диссертант роҷеъ ба мавзуи матраҳгардида ва натиҷаҳои таҳқиқот шаш монография ва 26 номгӯйи мақолаҳои илмии дар нашрияҳои илмии тақризшаванда, ки мазмуну муҳтавои диссертатсияро собит менамояд, ба нашр расонидааст.

Дар радифи комёбихо ва дастовардҳои илмӣ диссертатсия аз норасоиҳо низ орӣ нест. Дар зер баъзе нуқсонҳои он зикр мегардад:

1. Пеш аз ҳама мавзуи диссертатсия аз ҷиҳати дарку фаҳмиш ва ҳусусияти психологӣ ба синфҳои ибтидой он қадар рабт надорад. Масалан, таҳаммулпазирӣ ва сулҳпарварӣ, ки ба насли синнусолан комилтар мутааллиқ аст.

2. Шахсе бояд оид ба синфҳои ибтидой таҳқиқот барад, ки солҳои зиёде ба ҳайси омӯзгори ҳамин синфҳо кор карда бошад, таҷрибаи хуби педагогӣ дошта бошад, на ду ё се сол. Зоро синфҳои ибтидой мушкилот ва муаммоҳои зиёде дорад, ки бевосита таҷрибаи тӯлонии педагогиро тақозо дорад.

3. Ба андешаи диссертант, гӯиё оид ба ҷанбаҳои ватандӯстӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирии хонандагон то ин муддат тадқиқоте ба миён наомадааст, ки ин ҳатост. Дар ин боб ҷандин диссертатсияҳо чи ба русӣ, чи ба тоҷикӣ ҳимоя гардидаанд.

4. Дар диссертатсия корҳои таҳқиқотии дигар олимони ҳамин соҳа

( ба ҷуз Лутфуллоев М., М. Нуров ва Мачидова) анқариб таҳлил ва арзиши онҳо муқаррар нагардидааст.

Норасоиҳои зикргардида ҷузъӣ ва ислоҳпазир буда, ба ҳеч ваҷҳ арзиши диссертатсияро коста наҳоҳад кард. Арзиши илмӣ, методӣ ва сатҳи пажуҳишӣ рисолаи таҳқиқотии анҷомпазируфта арзанда буда, муҳиммият ва судмандии мавзуъ, навғониҳо, дастовардҳо ва дастуру пешниҳодҳои онро собит ҳоҳад кард. Диссертатсия бо автореферат қиёс гардида, мутобиқату мувоғиқатии он собит гардид.

Ба андешаи мо, диссертатсияи доктории Қаюмова Ҳурилиқо Тағайевна дар мавзуи " Нақши анъанаҳои халқи тоҷик дар ташаккули ватандӯстӣ, сулҳпарварӣ ва таҳаммулпазирӣ ҳонандагони синфҳои ибтидой" дар сифати таълиму тадриси шогирдон ва боло бурдани низоми таълиму тарбия саҳми бориз дорад.

Диссертатсия комилан ҷавобгӯйи талаботи КОА дар назди дастгоҳи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, муаллифи он — Қаюмова Ҳурилиқо Тағайевна сазовори унвони доктори илмҳои педагогӣ бо ихтисоси 13.00.-01 - Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот мебошад.

Хочаев Қурбон Тоирович



доктори улуми педагогӣ, профессори кафедраи забон ва фарҳанги Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон  
Суроғаи шахсӣ: ш. Душанбе, хиёбони Б. Faфуров 46 \ 3 ҳуҷ.26

Тел: 918 -66 – 47 – 08.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734055, ш.Душанбе, ҳ. Борбад, 48\5,

тел: (+99237) 234 -88- 00,

Самонаи расмӣ: <https://www.iutet.tj>

Суроғаи электронӣ: info@iutet.tj

Телефонҳо барои тамос: (+ 992 37) 234-88-02, (+ 992 37) 234-88-24, (992) 918664708

Сардори шуъбаи кадрҳо

ва корҳои маҳсусид

20.08.25.

Чӯраев Ш.

